

## ВАЗИФАҲО ОИД БА ТАТБИҚИ ЛОИҲАИ «МАКОНИ САБЗ» ВА ОБОДОНӢ МУАЙЯН ГАРДИДАНД

Тахти раёсати Президент Шавкат Мирзиёев 29 март оид ба масъалаҳои татбиқи лоиҳаи «Макони сабз» ва такмил додани идоракунии партовҳо чамъомади видеоселекторӣ баргузор гардид.

Дар ҷаҳорҷӯи лоиҳа баҳори соли ҷорӣ шинондани 125 миллион ниҳол ба назар гирифта шудааст. Дар минтақаҳо қорҳо оид ба бунёди боғҳо, шинондани дарахтон дар шафати роҳҳо дар 10 қатор оғоз гардиданд. Рафти қор дар Қароқалпоқистон, вилояти Қашқадарӣ ва Намангон намунаӣ ба роҳ монда шудааст.

Аммо дар аксари вилоят ва ноҳияҳо то ҳол қитъаҳои замин тахти ниҳолшинонӣ муайян нашудаанд, барои обёрӣ ва ниҳолҳо маблағ ҷудо нашудааст.

Ба ин муносибат масъалаи мазкур дар Девои Вазирон аз нуқтаи назари танқидӣ баррасӣ гардида, дар натиҷа нисбат ба 28 нафар шахсонӣ мансабдор – ҳокими вилоят ва ноҳияҳо, муовини онҳо ва роҳбарони ташиклотҳои низоми ҷазои интизомӣ татбиқ гардиданд.

На дар ҳамаи вазорату идораҳо ба кабулдоркунӣ бо масъулият муносибат мекунанд. Масалан, Вазорати муҳофизоти ҳиммати ҳайвонот ва заҳароти ҳайвонотӣ рақами ва Вазорати саноати маъдани кӯҳӣ ва геология дар 65 гектар боғ бунёд карданд.

Аммо дар заминҳои, ки ба вазорати энергетика ва нақлиёт ҷудо шудаанд, ниҳолшинонӣ ба охири нарасидааст. Дар қад-қадӣ роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан, дар назди дарёву каналҳо, дар назди қорхонаҳои саноатӣ ва нуқтаҳои сӯзишворипуркунӣ бисёр заминҳои истифода нашуда менамоянд.

Умуман оид ба оммаи шинондани дарахтон ташаббус ва қорҳои тавзеҳотӣ суст аст. Таъкид гардид, ки агар ташиклотҳои давлатӣ, шӯроҳои маҳаллӣ, ҳизбҳои экологӣ ва дигар иттиҳодияҳо, инчунин маҳаллаҳо дар раванд фазолони иштирок кунанд, боғҳои зиёд бунёд кардан мумкин аст.

Дар чамъомади вазифаҳои зерин ва ташаббусҳои на дар ҷаҳорҷӯи лоиҳаи «Макони сабз» баррасӣ шуданд.

Бисёр аз ҳамватанон мехоҳанд, ки дар рафт шинондани ва минтақаи сабз бунёд ку-

нанд, аммо сокинони биноҳои бисёрроёна барои ин замини кофӣ надоранд. Дар ин ҷанба дар вилояти Тошканд дар асоси таҷрибаи Кӯриёи Чанубӣ ташаббусе роҳандозӣ шудааст, ки мувофиқи он замин аз фонди ноҳияҳо ба муддати 30 сол ба ихтиёри раёсатҳои ободонӣ дода мешавад. Аз ҳисоби бӯчаи маҳаллӣ низоми обёрӣи қатраӣ ҷорӣ шуда, замин барои кишт омода гардида, пас аз он тамоми сокинони хоҳишманд барои ниҳолшинонӣ даъват карда мешаванд. Ба ҳар як дарахт номи шахсе, ки онро шинондааст, сабт карда мешавад. Барои нигоҳубини дарахтон кормандони раёсати ободонӣ вобаста карда мешаванд.

Сарвари давлат дастур дод, ки ин таҷриба дар тамоми соҳаҳо татбиқ карда шавад. Дар мамлакатӣ мо 9 452 маҳалла, дар шаҳро 39 ҳазор манзилҳои бисёрроёна ҳастанд. Таъкид гардид, ки фазолони маҳалла ва идоракунондагонии ширкатҳои хидматгузори бӯяд дар ниҳолшинонӣ фазолони иштирок кунанд.

Низоми ҷорӣ карда шудааст, ки дар он заминҳои қад-қадӣ роҳҳо ва каналҳо ба шахсонӣ манфиатдор дар асоси шартномаи бевоқифа ба дах сол бо ӯҳдадорӣ ба панҷ қатор шинондани ниҳолҳо дода мешаванд. Ин имконият медиҳад, ки дар мавсими имсола бисёр дарахтзорӣ нав барпо карда шавад.

Дар Тошканд барои зиёд кардани минтақаҳои сабзу хуррам таҷрибаи зерин истифода бурда мешавад: шӯрои шахрсозӣ вазифадор мешавад, ки дар лоиҳаҳои нави сохтмонӣ камаш 30 фоизи ҳудудҳо барои шинондани дарахт ҷудо карда шавад, ҳатто зикр карда мешавад, ки маҳз кадом намуди ниҳолро бояд истифода бурд. Объект танҳо баъди иҷрои ин шарт ба истифода дода мешавад.

Ба Вазорати сохтмон супориш дода шуд, ки ин таҷрибаро дар тамоми минтақаҳо паҳн намуда, ӯҳдадорӣ оид ба шинондани дарахт мувофиқи андозаҳои шахрсозӣ ва талаботи иҷозатномадиҳӣ гузартиш дода шавад.

Аз ҷумла, муайян карда шуд, ки имсол дар доираи сохтмони 2,5 ҳазор бинои бисёрроёна дар 30 фоизи ҳудуди он ва дар ҳар қадом 38 мавзее «Ўзбекистони Нав» камаш як гектар хиёбони сабз ташкил карда шавад.

Дар назди Вазорати экология, ҳифзи муҳити зист ва тағйирёбии иқлим вазифа гузошта шуд, ки дар маҳалҳо 444 боғи сабз ва 160 боғҳои чамъиятӣ ташкил намуда, инчунин лоиҳаи «Боғи ман»-ро ба роҳ монад.

Шахсонӣ масъул дар бораи нақшаҳои бунёди майдонҳои сабз дар қанори киштзорҳо, атрофи қорхонаҳои бузург ва минтақаҳои саноатӣ маълумот доданд.

Таҷрибаи беғул ба муассисаҳои иҷтимоӣ расонда додани ниҳолро давом дода, соли ҷорӣ ба онҳо зиёда аз 4 миллион бех ниҳол дода мешавад.

Дар чамъомад ҳамчунин масъалаҳои ташкили низоми идоракунии партовҳо дар асоси равишҳои нав баррасӣ шуданд.

Тавре зикр гардид, акнун дар минтақаҳои низоми қомилан нави ободонӣ ва таъмини тозагӣ ҷорӣ карда мешавад. Аз 1-уми май дар ду ноҳия ҳар як вилоят дар асоси озмоишӣ вазифаи идоракунии оид ба ободонӣ ба шарикони ҳусусие, ки ба идоракунии партовҳо ихтисосдоранд, дода хоҳанд шуд. Дар ҷаҳорҷӯи ин ташаббус соҳибкорон бо шинондани дарахт гулҳо, нигоҳубини онҳо, тоза кардани каналҳо, равшан намудани кӯча ва баровардани партовҳо ҷалб карда мешаванд. Маблағҳо, ки ҳар сол аз бӯча ба раёсатҳои оодонӣ ҷудо карда мешаванд, акнун ба ин қорхонаҳо равона карда хоҳанд шуд.

Агар таҷрибаи самарабахшии худро нишон диҳад, аз соли 2025 он дар тамоми ноҳияву шаҳро паҳн карда хоҳад шуд.

Барои Тошканд низоми алоҳида ҷорӣ карда мешавад. Аз 15 апрел вазифаҳои раёсатҳои ободонӣ ноҳияҳои пойтахт оид ба тоза кардани кӯчаҳо, кабулдоркунӣ ва хидматрасонии роҳҳо ба савдоҳои музояда гузашта, ба

шарикони ҳусусӣ дода хоҳанд шуд.

Инчунин низоми оид ба танзими қори майдонҳои партовҳо ва қоркарди дубора ҷорӣ карда мешавад. Дар ҳар як вилоят 3-4 партовгоҳҳои қулай ҷойгир шуда, ба минтақаҳои махсуси экологиву саноатӣ барои татбиқи лоиҳаҳои азнаворкард табдил дода, боқимондаи онҳо ҳамчун майдонҳои муваққатӣ барои чамъоварӣ ва қашондани партовҳо истифода мешаванд.

Партовгоҳҳо, ки захираҳои худро адо кардаанд, баста мешаванд. Дар ғирду атрофи онҳо сафедор, тут, хордор, чинор, заранг шинонда, камарҳои сабз ба вучуд оварда мешавад.

Барои бехтар гардондани хидматрасонӣ оид ба баровардани партовҳо инчунин иҷтимоӣ пардохт лозим аст. Ба ин муносибат тартиби нав ҷорӣ карда мешавад, ки мувофиқи он ба «Ҳафтгонаи маҳалла» ҳуқуқ дода мешавад, ки қарзҳои барои хидматрасонӣ мавҷуд, дар ҳудуди онҳо амалан анҷом доданадурро ба ҳисоб нагиранд. Ин ба пешгирии амалияи ноодилонаи баҳисобгирии қарзи дебиторӣ барои хидматҳои пешниҳодшуда мусоидат мекунанд.

Низоми ҷорӣ карда мешавад, ки сокинони биноҳои истиқоматиро ба навбандии партовҳо пеш аз истифодаи он ҳавасманд мекунанд. Дар доираи ин низоми ҳалтаҳои махсуси партовҳо аз ҳисоби Фонди экология роғон дода шуда, сокинони партовхоро ба категорияҳо ҷудо карда, ба нуқтаҳои чамъоварӣ интиқол медиҳанд. Соҳибкорон аз аҳолии партовҳои қоркардшавандаро меҳаранд.

Ин низоми дар марҳалаи аввал дар Тошканд, Андхон, Бухоро, Тирмиз, Ангрэн ва ноҳияи Тошканд роҳандозӣ мешавад.

Дар чамъомади маърузаи шахсонӣ масъул оид ба масъалаҳои баррасигардида шундида шуд.

Ў.А.

## МАСЪАЛАҲОИ ПУРЗҶҶ НАМУДАНИ ЧОРАБИНОҲОИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ЧАМЪИЯТӢ МУҲОКИМА ГАРДИДАНД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 29 март бо иштироки роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои қудратӣ бахшида ба масъалаҳои таъмини бехатарии чамъиятӣ баргузор намуд.

Гузоришҳои роҳбарони Вазорати қорҳои дохилӣ ва Гвардияи миллии доир ба масъалаҳои ташкили ҳимояи тартиботи чамъиятӣ дар объектоҳои калони соҳаҳои савдо ва хидматрасонӣ, аз он ҷумла дар ҷунин ҷойҳои мисли зиёд чамъ омадани шаҳрвандон, ҳамчун маҷмуаҳои тижоративу шодӣ, боғ, бозор ва ҷойҳои дигар шундида шуданд.

Таъкид шуд, ки дар шароити имрӯзаи афзоиши таҳдид ва қолишҳои нав барои бехатарии чамъиятӣ пурзӯр намудани ҳамаҷониби байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тартибот ва воҳидҳои соҳибкорӣ дар соҳаи таъмини тартиботи чамъиятӣ ва бехатарии шаҳрвандон ногузир мебошад. Ҳамзамон аҳамияти бемайлони рӯяи намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ воҳидҳои соҳибкорӣ ва

шаҳрвандон зимни ба амал овардани чорабиниҳо, ки бо таъмини бехатарии чамъиятӣ алоқаманданд, таъкид гардид. Роҳбари давлат омода намудани лоиҳаи ҳуҷҷати меъёриву ҳуқуқие, ки таъмини пурраи ҳамаҷониби байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тартибот, институти маҷмуаҳои тижоративу шодӣ, боғ, бозор ва ҷойҳои дигар соҳибкориро дар самти мазкур пешбинӣ менамояд, супурд.

Дар назди роҳбарияти Вазорати қорҳои дохилӣ ва Гвардияи миллии вазифаи минбаъд пурзӯр намудани қорҳои ҷорӣ доир ба ҳифзи тартиби чамъиятӣ ва андешидани чорабиниҳои муассире, ки ба оғоҳии амалҳои эҳтимолии террористӣ ва дигар ҳодисаҳои фавқулода дар ҷойҳои чамъомади зиёди аҳолии ниғаронда шудааст, вазифа гузошта шуд.

Ў.А.

## ВАЗИФАҲОИ ТАЪМИНИ ИНКИШОФИ СУБОТНОКИ ИҚТИСОДИЁТ МУҲОКИМА ГАРДИДАНД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев доир ба масъалаҳои рушди суботнок ва баланд бардоштани рақобатпазирӣ соҳаҳои иқтисодиёт чамъомад баргузор намуд.

Ба туйфайли татбиқи самтҳои бартариноке, ки роҳбарии давлат муайян намудааст, аз он ҷумла чорабиниҳои дар бораи трансформатсияи қорхонаҳои калон, ба қор андохтани «нуқтаҳои рушд»-и минтақаҳо, таъмини аҳолии бо шугл фазолнокии иқтисодӣ дар соҳаҳо ва ҷанбаҳои инкишоф меёбад.

Аз он ҷумла, дар соҳаи аввали соли ҷорӣ афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба беш аз 60 фоиз интизор менамояд. Нақши калидорӣ дар ин инкишофи ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ қариб ба 10 фоиз, ки интизорӣ менамояд ва то 3,5 миллиард доллар расондани содирот аз ҳисоби дастгирии фазолнокии соҳибкорӣ ва таъмини суботнокӣ захираҳои энергетикӣ дар мавсими зимистона мебошад.

Ҳамзамон дар шароити афзудани рақобат дар бозори беруна тақозо менамояд, ки соли 2024 ба чараёнҳои асосии сохтмони зербинои иқтисодиёти бозаргонӣ хотима дода шуда, ба дараҷаи сифатан нав баровардани иқтисодиёт таъмин гардида, истиқлолияти молиявӣ ва суботнокӣ қорхонаҳо баланд бардошта шавад.

Бинобар ин дар чамъомад натиҷабарҳои чорабиниҳои андешидашуда доир ба оптимизатсияи харҷи қорхонаҳои калони дав-

латӣ, сарфаи захираҳои энергетикӣ баррасӣ гардиданд. Бо назардошти вазъияти мураккаб дар бозори ҷаҳонӣ вазифаҳои мушаххас доир ба афзоиши даромад аз содирот, мустаҳкам намудани қобилияти пардохти қорхонаҳо, қолиш додани қарзи дебиторӣ ва бартарафсозии афзоиши харҷи беасос гузошта шуд.

Ба татбиқи пурвусъати потенциалҳои соҳаҳо ва минтақаҳо эътибори алоҳида ниғаронда шуд. Дар заминаи ба вучуд овардани шароити муносиби истеҳсоли ва занҷири логистикӣ барои соҳибкорон барои баромадан ба бозори беруна, баланд бардоштани рақобатпазирӣ маҳсулот вазифаҳо гузошта шуд. Роҳбари давлат ба масъалаи суботнокӣ нарх дар бозори дохила таваҷҷуҳ намуда, ногузирӣ вусъат додани маҳалли-созии истеҳсоли маҳсулоти мавриди истеъмол, ҳамдастӣ ба қорхонаҳо дар бобати афзудани иқтидорҳои истеҳсолиро таъкид намуд.

Ногузирӣ истифодаи ва сее имконоти минтақаҳои саноатӣ ва кооператсия барои татбиқи лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ, дастгирии тавлидгари ватанӣ таъкид шуд. Ба аҳамияти эътибори баланд ба истеҳсоли маҳсулот бо арзиши изофаи баланд ва фароҳам овардани ҷойҳои қор ишора гардид.

Ў.А.

## МАҲСУЛОТИ «БОБОШБЕК» ДАР ХОРИҶ ҲАМ ХАРИДОРГИР

Маълум аст, ки бино ба қарори роҳбарии давлат дар 15 гектар майдони ҳудуди ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Бобошбек»-и ноҳияи Учкӯприки вилояти Фарғона комбинати истеҳсоли маҷмуи маҳсулоти саноати сабук, логистика, савдо ва ресандагию бофандагӣ сохта шуда буд.

Имрӯз маҳсулотҳои «Бобошбек» на фақат дар бозори дохилӣ, балки дар давлатҳои Руссия, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон низ харидоргир. Ба қариб содироти маҳсулотҳои трикотажи ба Озарбойҷон низ оғоз ёфт. Аз ҷониби қорхонаи «SHU NILUFAR TEKSTIL OLAMI» дар асоси шартнома бо ҳамкорони озарбойҷонӣ ба миқдори 48 ҳазор доллар 60 намуди либосҳои бачагона экспорт карда шуд.

Дар маҷмуае, ки баҳри баланд бардоштани салоҳияти иқтисодии ноҳия хизмат мекунанд, дар айни замон 212-то сеҳи истеҳсоли маҳсулоти трикотажӣ, 336 дукони савдо, 560 растаҳои савдои хурд ва 25 маркази логистикаи замонавӣ барпо гардидааст.

Дар сурат: дар маҷмуи истеҳсол ва савдои «Бобошбек».

Суратгир: М. ҚОДИРОВ (Ў.А.)



## МАҲСУЛОТИ ХУШСИФАТ БА ДАСТОРҲОНИ МАРДУМ

Маълум, ки соҳаи хоҷагии қишлоқ барои меҳнатқашони зарринсои воҳияи Сурхон аз манбаъҳои асосии даромад маҳсуб меёбад. Ҳосилхезии заминҳои қорам ва шароити мусоиди иқлим, илова бар ин туйфайли меҳнати самаранокӣ деҳқонони чашмикордон на танҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меояд, балки аввалин шуда маҳсулоти хушсифату бозоргир ба дасторхони мардум ва бозори дохилӣ хориҷӣ бароварда мешавад.

Алалхусус, деҳқонони минтақа ба парвариши маҳсулоти пиёзу сабзӣ, картошка, сирпиёз, қорам ва амсоли инҳо дасти тамомдоранд. Дар айни ҳол бо баробари фаро расидани нафаси гарми баҳор дар

ҷумҳури аввалин шуда дар Сурхондарё пиёз пухта расид.

Дар асоси дастури «Як маҳалла – як маҳсулот» хоҷагиҳои деҳқонони фермерии маҳаллаи «Истиқбол»-и ноҳияи Қумқўргон соли ҷорӣ ба 120 гектар майдон пиёзи наъбӣ зудпа-

зи серҳосилро кошта, дар натиҷаи парвариши хуб дар асоси талаботи агротехники ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. Ҳоло маҳсулот пухта расид, дар айни ҳол барои чамъоварии он қувваи қорӣ сафарбар карда шудааст. Дар назар аст, ки аз ин майдон зиёда аз 3 ҳазор тонна маҳсулот чамъоварӣ гардида, қисми асосии он экспорт ва боқимондаш ворида бозорҳои дохилӣ кишварамон гардад.

Олим ПАНҶИЗОДА, хабарнигори «Овози Тоҷик», дар вилояти Сурхондарё.

Дар доираи лоиҳаи умумимиллии «Макони сабз» ҳар сол дар фаслҳои баҳори тирамоҳ ниҳолҳои шинонда мешаванд. Дар асл ин одат дигрӯз пайдо нашудааст, балки аънаме мебошад, ки аз гузаштагон ба мо мерос мондааст.

## АНЪАНАИ НИҲОЛШИНОНӢ ИДОМА ДОРАД

Дар вилояти Самарқанд дар мавсими баҳори имсола шинондани 10 миллиону 208 ҳазор бех ниҳол ба нақша гирифта шудааст.

То 18-уми март 1 миллиону 314 ҳазор бех (13 фоиз) ниҳол бутта шинонда, ба платформаи электронӣ дохил карда шуд. То охири соли ҷорӣ дар 28,4 гектар замини 7 шаҳру ноҳияҳои вилоят «Боғҳои сабз» бунёд карда мешаванд. Барои

ин, заминҳои интиҳоб ва қорҳои шӯроҳои маҳаллӣ қабул гардидаанд.

Ғайр аз ин, аз ҷониби ҳокимиятҳои 16 шаҳру ноҳия 34 «Боғи ҳокимият» бунёд хоҳанд шуд, ки барои ин 10,56 гектар замин ҷудо гардидааст.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози Тоҷик», дар вилояти Самарқанд.





Бадеҳагӯни ҷавон

# ҶОНОНА БАҲОР ШУДАСТ, КАЙ МЕОЙ?

Бадеҳа аз жанрҳои шавқовари қадимтарини халқӣ буда, воситаи муҳими ифодакунандаи кайфият, рӯҳ ва ҳиссиёти инсонист. Он аз ҷониби ду кас – марду зан, баъзан байни ду марду ду зан дар тӯйи аруси, зодрӯз ва шабнишиниҳо иҷро карда шуда, шахси дуҷумлӣ ба ҳамаҷумла таъсири таъҷир ва ё рад менамояд. Бадеҳа дар ҳаёти маънавии халқ мавқеи калон дорад. Ба воситаи он аз як тараф одобу ғайриодоб, ҳолатҳои гуногуни рӯҳии халқ, манзараҳои лирикӣ тасвир ёбад, аз тарафи дигар танбалону коргурезон ва муфтхӯрон ҳаҷву танқид карда мешавад. Бисёр этнограф ва фолклоршиносон ба ин намууди асарӣ халқӣ диққату эътибор додаанд.

Бадеҳаҳо аз ҷиҳати мавзӯӣ иҷтимоӣ ва маънавий, ишқиву лирикӣ ва ҳаҷвӣ танқидӣ мебошанд. Мавзӯи қисми зиёди бадеҳаҳо изҳори ишқи шакли самими дилбохтагон, рози дилҳои пуртӯғён, ҳазлу шӯҳиҳои ширину намакин, васфи вафодорию покдоманӣ аст.

Дар байни халқ бадеҳаҳо паҳн гардидаанд, ки худуди интишорашон нисбатан васеъ мебошад. Бадеҳаҳои «Сокина», «Ширинҷон», «Гулпарӣ» дар деҳаҳои тоҷиконишони қаторқӯҳҳои Нурато, вилояти Самарқанд Бухоро, «Лабшакарӣ», «Биё равам ба гулзор», «Гулбутта», «Дарди дилакам бобо» ва монанди ин дар ноҳияҳои Тоҷикистон дар байни халқ машҳуранд. Фолклоршиносон Б. Шермухаммадов дар «Таронаҳои Самарқанд», Фарруха Зехнӣ дар «Бадеҳаҳои халқи тоҷик» аз ин хусус маълумоти бисёре додаанд.

Дар бадеҳаи «Дарди дилакам бобо» бобо ба наберааш, ки худро бемор вонамуда, баҳудаю бехуда дилтанг мешавад, ғамхорӣ зоҳир мекунад, духтар ба бобо дарди дилашро баён месозад:

Бобо: Магазин равам духтар, куртаят харам, духтар?  
Шояд, ки шавӣ бехтар, дардакат шавад дармон.  
Духтар: Не, не, дилакам бобо, дарди дилакам бобо,  
Ин дарде, ки ман дарам, ранҷур мекунад дилро.  
Бобо: Тўят бикунам духтар, шўят бидихам, духтар?  
Духтар: Не, не, дилакам бобо, дарди дилакам бобо,  
Ин дарде, ки ман дарам, ранҷур мекунад дилро.  
Бобо: Хондан меравӣ духтар, таҳсил мегири духтар?  
Духтар: Ха, ха, дилакам бобо, дарди дилакам бобо,  
Ин дарде, ки ман дарам, ҳамаш хамин аст, бобо.  
Дар бадеҳаи «Гулпарӣ» аз тарихи саволу ҷавоби муҳаббати ду дилбохта ифода ёфтааст:

Писар: Гулпарӣ, райхонпарӣ, имшаб лаби бомат кӣ буд?  
Духтар: Ҷон акаҷон, касе набуд, атторбачек омада буд,

атторбачек омада буд, ўсмаи тар оварда буд.  
Писар: Гулпарӣ, райхонпарӣ, дишаб ба долонат кӣ буд?  
Духтар: Ҷон акаҷон, касе набуд, заргарбачек омада буд,  
Заргарбачек омада буд, гўшвори зар оварда буд...  
Воқеан бадеҳа танҳо дар эҷодиёти лафзии мардум не, балки дар ашъори шоирони классик низ мавқеъ дорад. Шоирон аз Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ то имрӯз бадеҳа гуфтаанд, ки бо феълҳои «гуфтам» (мард) ва «гуфт» (зан) оғоз гардидаанд ва бештарини онҳо ишқиванд.  
Ҷоҳа Камоли Ҳуҷандӣ ғазале дорад, ки ҳар байти он бо «Гуфтам ба чашм» анҷом меёбад ва дар он жанри бадеҳа ба дараҷаи воло истифода шудааст:

Ер гуфт: «Аз ғайри мо пўшон назар».  
Гуфтам: «Ба чашм!»  
«В-он гаҳе дуздида бар мо менигар».  
Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Агар бар остонам об хоҳӣ зад зи ашк,  
Ҳам ба мижғонат бируб он хоки дар».  
Гуфтам: «Ба чашм!»  
Гуфт: «Агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,  
Ташнагонро мужае аз мо бурбар».  
Гуфтам: «Ба чашм!»  
Ба қарибӣ дар тўйи арусиёе аз хамдеҳагонам – деҳаи Эҷи ноҳияи Нурато иштирок кардам. Чун анъана арушаванда пеш аз шаби никоҳ дар хонаи падар ба-

роӣ дугонаҳои худ дастурхон меорояд ва домодшавандаю ҷўраҳои ўро низ даъват мекунад.  
Дар поёни базм ҷавонон ба бадеҳагўии «Базми гул» сар карданд. Аз ҷўраҳои домод ҷавоне гулдастаро гирифта, ба шерьхонӣ оғоз намуд:

Писар: Тўй ба гулистони ту пар мерезад,  
Аз лаъли лабони ту шакар мерезад.  
Ту худ шакарӣ, лаъли лабонат шакар аст,  
Аз хандаи ту қанду асал мерезад.  
Баъди қироати шерь гулдастаро ба яке аз дугонаҳои арус дод. Духтарак гулдастаро гирифта, ҷавобан гуфт:

Духтар: Ҷонона, баҳор шудаст, кай меой?  
Вақти гули хор шудаст, кай меой?  
Ту ваъда ба барфҳои зимистон додӣ,  
Барфҳо ҳама об шудаст, кай меой?  
Ҳамин тавр гулдаста аз даст ба даст гузашта, дар охири яке аз ҷонибоҳо голиб омад.  
Бадеҳагўии ҷавонон нишонии бардавом будани ин рукни эҷодиёти шиғоҳии халқ ва абадияти анъанаҳои миллӣ буд.

Саодат БЕКНАЗАРОВА,  
вилояти НАВОЙ.



## КОМЁБӢ ДАР ДУБАӢ

Солҳои охир шатранҷбозони кишвари мо дар мусобиқаҳои байналхалқӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил мегарданд.  
Ҳоло гроссмейстери байналхалқӣ Нодирбек Абдусатторов ба рўйхати даҳ нафар шохмотбозони дунё дохил шудааст.  
Чанде пеш аз шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб хушхабар расид. Дар ин ҷо мусобиқаи байналхалқӣ баргузор гардид, ки 112 дастаи мунтахаббарои пирўзӣ талаш варзиданд.  
Гроссмейстери байналхалқӣ, чемпиони Бозиҳои олимпӣ Ҷавоҳир Синдоров (рейтинг 2684) ва Ҷаҳонгир Воҳидов, ки шарафи дастаи якҷаҳини мунтахаби «Роял чейс Самарқанд»-ро ҳимоя кардаанд, ҷойи дуҷумро ишғол намуданд. Шох-

суфаи баланд ба вакилони Русия, гроссмейстери байналхалқӣ В. Артёмов ва В. Мурзин насиб гашт.  
Ҷолибон бо мукофотҳои хотиравӣ ва маблағҳои рағбаткунанда сарфароз гардидаанд.  
– Соли 2024 дар Самарқанд Бозиҳои олимпӣ оид ба шохмотб баргузор мешавад, – гуфт ҷонишини раиси Федератсияи шохмотби Самарқанд гроссмейстери байналхалқӣ Тоҳир Воҳидов. – Дар мусобиқа ҷавонон шарафи кишвари азизамонро ҳимоят мекунад. Машқ ва шугли донорони харрўза сайқали истеъдоди варзишгарон мебошад.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА.  
САМАРҚАНД.

## ПИРЎЗИҶОИ ШОҶРУХ – ИФТИХОРИ МО

**Муҳсин Ҳисомиддинов, Баҳодур Ҷалолов, ... метавон ин рўйхатро идома бахшид, ки ҳамагон зодаи ноҳияи Сарисийёи вилояти Сурхондарё буда, чун чемпионҳои ҷаҳон сар то сари кишвар машҳур мебошанд. Дар қатори ин чемпионҳо бевосита номи Шохрух Давлатовро ҳам илова кардан ҷои аст, зеро бо вучуди ҷавон буданаш, то имрӯз ба дастовардҳои бехтарин мушарраф гардидааст.**

гардид. Моҳи майи ҳуди ҳаном сол Шохрух дар марафони Қазоқистон иштирок намуда, ба унвони чемпиони Осиё сазовор шуд ва рекорди Ўзбекистонро нав кард.  
Моҳи декабри соли 2023 ба Шохрух Давлатов пирўзӣҳои баландтар насиб гардид. Ӯ дар чемпионати ҷаҳон, ки дар шаҳри Валенсияи Испания доир гашт, масофаи 42 километро дар зарфи 2 соату 6 дақиқаю 9 сония тай намуд ва ба Бозиҳои олимпии соли 2024 дар Париж роҳат гирифт.  
Мо аз номи ҳамдеҳагон Шохрух Давлатовро бо чунин натиҷаҳои оламшумул муборакбод намуда, даст ба дуо мекушоём, ки ин ҷавони варзшидуст пирўзии навбатиро ба даст оварда парчами Ўзбекистонро боз ҳам баландтар бардорад.  
Роҳи сафед ва омад туро ёр, Шохрухи далери шучо!  
Меликул КАРИМОВ,  
Вилояти СУРХОНДАРЁ.

Шохрух Давлатов соли 1996 дар маҳаллаи Дидори ноҳияи Сарисийё таваллуд ёфтааст. То синфи 9-ум дар мактаби рақами 73-юми ноҳия таҳсил мегардад. Соли 2012 падараш Саъдулло Давлатов ўро ба коллеҷи захираҳои олимпии шаҳри Тирмиз мегардад ва ӯ хатмкунандаи ин коллеҷ аст.  
Қаҳрамони мо дилбастагӣ ба варзишро аз вақти таҳсил дар коллеҷ оғоз намудааст. Вай аз рўйи намуди варзиши сабук – давидан нахуст дар чемпионати вилоят ва сони тар дар микёси ҷумҳурии ба унвони чемпиони Ўзбекистон сазовор гар-

дидааст.  
Соли 2015 Ш. Давлатов ба Донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тошқанд бо имтиёз дохил мешавад. Баробари дар шўбаи корҳои дохили адои вазифа намудан, машқу варзишро асоси фаъолияти худ ҳисобид, дар ин самт бештар ҳаракат ва машқу тамирро идома мебахшад.  
Муваффақиятҳои чемпиони сарисийёгӣ хеле зиёд аст. Чунончӣ, вай моҳи апрели соли 2023 дар марафоне, ки дар кишвари ҳамсоия Тоҷикистон баргузор гардид, масофаи 42 километро 195 метро дар зарфи 2 соату 17 дақиқа тай намуда, соҳиби ҷойи аввал

## СУХАНОНИ ҶИҚМАТОМЕЗИ БУЗУРГОН

Шумо мехоҳед, таъби дили худ умр ба сар баред ва ин маънои онро надорад, ки худбину худпараст ҳастед. Худбинию худпарастӣ он аст, ки шумо мехоҳед дигарон бино ба салоҳиди шумо фикр ва зиндагӣ кунанд.

**Оскар УАЙЛД.**  
Чаро дар ҷаҳон бадӣ ин қадар зиёд аст? Охир, ҳама дар овони кўдакӣ ба муъҷизаҳо бовар доштанд.  
**Жан-Жак РУССО.**  
На ҳама аз фақр девона мешаванд, девонагӣ бештар аз сарвату дорист.  
**Николай СЕРБСКИЙ.**  
Вақте инсон танҳо менамояд, бо табиат меомезад ва ба дўст доштани он шурў мекунад.  
**Эрих Мария РЕМАРК.**  
Инсоне, ки медонад дар зиндагии шахсии худ бояд чӣ корхоро анҷом диҳад, ба корҳои шахсии дигарон даҳлат намекунад.  
**Игор ХОБОТОВ.**  
Муҳаббати ҳақиқӣ на муҳаббати байни ҷисмҳо, балки муҳаббати байни рўҳост.  
**Бернар ВЕРБЕР.**

Оне, ки худро шинохтааст, бим надорад аз он, ки дигарон дар бораи ӯ чӣ меғоянд.  
**Имом ШАФЕӢ.**  
Он рўз, ки башар ба рушди фикрӣ мерасад, эҳтиёҷ ба қонун нахоҳад монд.  
Сухане дошта бош дилпазир, ё диле дошта бош суҳанпазир.  
**Муҳаммади ҲИҶОЗӢ.**  
Даҳшатноктарини одамон қасонеанд, ки мекўшанд ба ҳама писанд оянд.  
**Вигго МОРТЕНСЕН.**  
Дорои ақл агар аз гирифтани ҳақ, дил аз доданҳо ба дороиаш меафзояд.  
**Виктор ГЮГО.**  
Бузургтарин иштибоҳе, ки мардум дар равобити инсон муртакиб мешаванд (содир намудан) ин аст: ба ҷойи он, ки мувоқиқ (мушоҳид)-у нигарони рафтору аъмол (қору амалҳо)-и худ бошанд, нигарони рафтору аъмол дигаронанд.  
**Махатма ГАНДӢ**  
**Аз забони русӣ тарҷума ва таҳияи А. СУБҶОН.**



Дар шаҳри Нукус маркази баҳоидиҳои дониш ва маҳорати омўзгорону хонандагони Вазорати таълими томактабӣ ва мактаби Ҷумҳурии Қароқалпоқистон ба истифода супурда шуд.  
Марказ бо ашъҳои зарури ва 150 дона компютери замонавӣ таъмин гардидааст. Муҳимаш, имконияти истифода аз технологияҳои ахбор ва хизмати интернет ба дараҷаи баланд. Дар ин ҷо доир ба информатика ва технологияҳои ахбор байни хонандагон қувваозмоиҳои дониш, озмуноҳои фаннӣ гузаронда шуда, маҳорат ва дониши омўзгорон низ санҷида мешавад.  
Дар сурат: дар маркази номбурда.  
Суратгир: М. ҲАБИБУЛЛОЕВ (Ўза).

## ХАЙРУ ЭҶСОН – АМАЛИ ХАЙРИ ИНСОН

**Ба муносибати моҳи шафи Рамазон намояндагии вилояти Идораи мусулмонони Ўзбекистон ва имомхатибони шаҳру ноҳияҳо аз ҳоли аҳолии ниёзманди кўмакҳои иҷтимоӣ, пиронсолон ва беморон хабар гирифта, ба онҳо дастии ёри дароз мекунанд.**  
Дирўз имом-хатибони масҷидҳои ҷомеаи ноҳияи Ургут бо кумаки сарпарастон ба 189 оилаи ниёзманд, ки саробонашонро аз даст додаанд ва шахсонӣ ногироидошта ёри моддӣ расониданд. Илова бар ин, барои намояндагони 30 оилаи ниёзманд дастархони ифторӣ ораста, тухфаҳо тақдим карданд.  
– Худро шукр, мардуми саховатманду дасткушод дорем, – гуфт сари-

бат ба ҳамдигар мустаҳкам намуда, тифоқи халқамонро таъмин менамоянд.  
Саримом-хатибони вилоят ва шаҳри Самарқанд низ ба маркази дастгирии иҷтимоии вилоят омада, ба 145 нафар пирамарду пиразанҳо, ки дар ин ҷо иқомат доранд, тухфаҳои идона супурданд.  
Чунин чорабиниҳои хайриявӣ дар ноҳияҳои Булунгур, Иштихон, Нарпай ва Нуробод низ баргузор гардидаанд.  
**Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.**

**Овози тоҷик**  
МУАССИСЛАР:  
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши,  
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.  
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир  
Шерпўлод ВАКИЛОВ  
Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.  
**Рўзнома дар компютерхонаи идора ҳарфинӣ ва саҳифабандӣ гардида.**

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервали ва шерь аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.  
Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот ва ахбороти Ўзбекистон таҳти рақами 0003 ба рўйхат гирифта шудааст.  
Индекси нашр – 170. Фармоиши 2 Г-328.  
Адади нашр 4250. Ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ.  
Усули нашр – офсет, андозаи А-2.  
ISSN 2010-7757

Мухаррири навбатдор:  
С. Бекназарова.  
Саҳифабанд-дизайнер:  
Х. Тўхтаева.  
Мувофиқи ҷадвал – 21.00  
Ба ҷоп супурда шуд – 22.40

**Нишонии мо:**  
100011 ш. Тошқанд, кўчаи Навоӣ, 30, ошёнаи 4.  
Телефонҳо: қабулгоҳ: +99855200337;  
Котибот: +99855200336.  
Факс: +99855200337.  
сайт: http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovoz@list.ru  
Индекси обуна 170.  
Матбааи таъбуи нашри Ширкати саноҳии «Шарқ». Нишонии корхона: кўчаи Буюк Тўрқон, хонаи 41.